

«Тасдиқ мекунам»  
сардори Шўъбаи таълими  
МДТ «ДДТТ ба номи  
Абӯалӣ ибни Сино»  
д.и.т., профессор  
Муҳаббатов Қ.Қ.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ с. 2019.

## **Номгӯи малакаҳои амалӣ** **ки дар шароити Маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ барои** **донишҷӯён омӯзонанда мешаванд**

Дар шароити МОМА ҳамагӣ 414 намуди малакаҳои амалӣ аз чунин таҳассусҳо донишҷӯён омӯхта карда метавонанд.

### **Акушерӣ и гинекология:**

1. Ошкор намудани шикоятҳои асосӣ вобаста ба ҳолати бемор
2. Чамъ кардани анамнези акушерӣ вобаста аз синусол
3. Принципҳои машварати ҳомиладорон, занҳои таваллудкунанда, таваллудкарда. Занҳои ҳомила набуда
4. Муайян намудани давраи репродуктиви (тазақкур) зан
5. Пур намудани картаи (обменная карта) ҳомила
6. Пур намудан ва бурдани таърихи валодат
7. Тадқиқоти берунаи акушерӣ (усули Леополд №1)
8. Тадқиқоти берунаи акушерӣ (усули Леополд №2)
9. Тадқиқоти берунаи акушерӣ (усули Леополд №3)
10. Тадқиқоти берунаи акушерӣ (усули Леополд №4)
11. Муоинаи маҳбалӣ (фантом)
12. Муоинаи узвҳои таносулӣ.
13. Муоинаи роҳҳои таваллуд бо оинаҳои
14. Муоинаи гарданаки бачадон дар оинаҳо (фонтом)
15. Чен кардани баландии қаъри бачадон
16. Пельвиометрия;
17. Омодакунии рӯхию профилактикии зани ҳомила барои таваллуд кардан
18. Ҳисоб кардани вазни эътидолии тифл
19. Гӯш кардани таппиши дили тифл
20. Ҳисоб кардани талафоти мӯътадили хун ҳангоми валодат
21. Ҳисоб кардани мӯҳлати таҳминии ҳомиладорӣ
22. Пур кардан ва баҳодиҳии гравидограмма.
23. Пур кардани ва баҳодиҳии партограмма
24. Пур кардани матриса дар сатҳи антенаталӣ
25. Баҳодиҳи ба тестҳои ташхиси функционалӣ
26. Ҳисоби Магнезия барои вояи яккарата ва табобати ниғадоранда
27. Қабули валодати мӯътадил бо пешомади сар
28. Қабули валодат бо пешомади кос
29. Қабули валодат пешомади машина
30. Қабули валодат пешомади пойҳо
31. Қабули валодат пешомади сурин
32. Амалиёти акушерӣ ҳангоми пешомади пойҳо

33. Амалиёти акушерӣ ҳангоми валодат дар ҳолати намуди пешомади пасисар
34. Ёри дасти классикӣ да ҳолати пешомади коси тифл (фонтом)
35. Ёри акушерӣ дар ҳолати валодат бо пешомади сурина (қисман) тифл
36. Ёри дастӣ бо методи Совянова (бо пешомадҳои пойҳо, кос ва сурина)
37. Усули Рубин – 1 ва Рубин – 2 (валодати қулфак бо дастаки рост ва чап)
38. Фаёлона бурдани давраи сеюми валодат
39. Кушодани ҳубоби чанин (Амниотомия)
40. Бо даст ҷудо кардан ва баровардани ҳамроҳак
41. Маҳси перунаи бачадон дар давраи авали баъди валодат. Фишори дудасти бачадон
42. Ёри таъҷилии акушерӣ ҳангоми хунравии акушерӣ
43. Дӯхтани гарданаки бачадон ва маҳбали дариди якумдараҷа
44. Баҳодиҳии пуррагии ҳамроҳак
45. Муоинаи дудасти бачадон
46. Рафти амалиёти ҷарроҳии буриши қайсарӣ
47. Ҷудо кардани ҳамроҳак ҳангоми буриши қайсарӣ
48. Озод кардани сари чанин аз нофа ҳангоми буриши қайсарӣ
49. Баҳодиҳии аввалини тифли навзод бо шкалаи (ҷадвал) Апгар
50. Тоза намудани кӯдаки навзод аввалин бор
51. Коркарди нофи навзод
52. Гузоштани дарзҳо ҳангоми буриши қайсар
53. Коркарди намудани кӯки олати таносул
54. Машваратдиҳӣ оиди синамакони
55. Машваратдиҳӣ ба зани ҳомила оиди нишонаҳои хатарнок
56. Бо зонд муоина кардани бачадон (фантом)
57. Гирифтани молишак аз уретра
58. Гирифтани молишак аз канали сервикалӣ
59. Гирифтани молишак аз маҳбал
60. Гирифтани молишак барои ситология
61. Гирифтани молишак барои муайян кардани гонорей
62. Гирифтани молишак барои муайян кардани трихомониаза
63. Гирифтани молишак бо усули Паппаниколау
64. Ворид кардан ва гирифтани ВДР
65. Пунксияи фазои дуглас аз равоқи оқиб
66. Муоинаи тоза кардани бачадон бо асбобҳо
67. Тарошидани бачадон дар ҳолати нопурра ғалтонидаи чанин
68. Вакуум-экстраксияи тифл
69. Палмонсидани ғадудҳои ширӣ

### **Анестезиология ва реанимация:**

1. Маҳси ғайримустақими дил;
2. Кор бо дастҳои беҳисқунӣ ва нафасдиҳии сунъӣ;
3. Нафасдиҳии сунъӣ даҳон ба даҳон;
4. Нафасдиҳии сунъӣ даҳон ба бинӣ;
5. Нафасдиҳии сунъӣ аз даҳон ба даҳон ва бинӣ;
6. Нафасдиҳии сунъӣ аз даҳон ба воситаи ниқоби рӯйӣ;
7. Нафасдиҳии сунъӣ аз: даҳон ба найчаи дохили хирной;
8. Нафасдиҳии сунъӣ бо халтачаи Ambu ба воситаи ниқоби рӯйӣ;
9. Нафасдиҳии сунъӣ бо халтачаи Ambu ба воситаи ниқоби ларингеалӣ;
10. Нафасдиҳии сунъӣ бо халтачаи Ambu ба воситаи найчаи дохили хирной;
11. Нафасдиҳии сунъӣ бо халтачаи Ambu ба воситаи найчаи трахеостомӣ;
12. Оксигенотерапия;

13. Усули беҳискунии ниқобӣ;
14. Усули гузаронидани интубатсияи назотрахеалӣ;
15. Усули гузаронидани интубатсияи оротрахеалӣ;
16. Усули гузаронидани ниқоби ларингеалӣ;
17. Усули гузаронидани коникотомия;
18. Имитатсияи қайқунӣ ва ларингоспазм ҳангоми интубатсия;
19. Усули гузаронидани трахеостомия;
20. Усули гузаронидани трахеотомия;
21. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона;
22. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона бо усули Эсмарх;
23. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона бо усули Геймлих (рост истода);
24. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона бо усули Геймлих (хобида);
25. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона бо усули Геймлих («қорди катъшаванда»);
26. Усули тозакардани роҳҳои болоии нафас аз ҷисмҳои бегона қудакони ширмак
27. Барқарор намудани роҳҳои болоии нафас ҳангоми афтодани решаи забон бо найчаи оротрахеалии Гведел;
28. Барқарор намудани роҳҳои болоии нафас ҳангоми афтодани решаи забон бо найчаи оротрахеалии Вендла;
29. Дефибрилятсияи доругии дил;
30. Дефибрилятсияи барқии дил;
31. Гузоштани зонд дар меъда аз даҳон;
32. Гузоштани зонд дар меъда аз бинӣ;
33. Шустани меъда;
34. Гузаронидани бронхоскопия;
35. Усули гузаронидани беҳискунии регионарӣ (эпидуралӣ, перидуралӣ, сакралӣ)

### **Кори ҳамширагӣ:**

1. Омодасозии сӯзандору барои тазриқ;
2. Тазриқи даруни варид;
3. Тазриқи даруни мушак;
4. Тазриқи даруни пӯст;
5. Тазриқи зери пӯст;
6. Омодасозии маҷмӯъ барои доругузаронии рагӣ
7. Омодасозии маҷмӯъ барои гемотрансфузия
8. Тарзи гузоштани ангиокатетер;
9. Инфузияи даруниваридӣ.
10. Катетергузаронии пешобдони мард;
11. Катетергузаронии пешобдони зан;
12. Хукнагузории тозақунанда;
13. Хукнагузории сифонӣ;
14. Хукнагузории муолиҷавӣ;
15. Хукнагузории микроклизма;
16. Истифодабарии шамчаҳо;
17. Гузоштани найчаи газбарор ба қудак;
18. Иваз намудани либоси тағпуши қудак он ва ҷойпушҳои бистари онҳо;
19. Гузаронидани машқҳои ҷисмонӣ бо беморон;
20. Чен кардани набз;

21. Чен кардани ФШ;
22. Тарзи чен кардани ҳарорати бадан;
23. Гузоштани тарбандии гармкунанда;
24. Гузоштани тарбандии хунук;
25. Гузоштани бонкачаҳо;
26. Гузоштани горчичникҳо;
27. Мисморгузори назогастралӣ;
28. Мисморгузорӣ ба меъда;
29. Мисморгузорӣ ба рӯдаи дувоздаҳангушта;
30. Шустани меъда;
31. Пикфлуометрия.

### **Офтальмология:**

1. Офтальмоскопияи мустақим;
2. Офтальмоскопияи номустақим;
3. Палмоси муайян кардани фишори дохиличашмӣ;
4. Чапагардонии пилки боло;
5. Муайян кардани реаксияи мустақим ва номустақими гавҳарак ба равшанӣ;
6. Гузоштани малҳами дору ба ковокии чашм;
7. Чакконидани маҳлӯли дору ба ковокии чашм;
8. Гирифтани кишти лабораторӣ аз ковокии мултаҳима;
9. Шустани роҳҳои ашкгузар;
10. Гузоштани линзаи контактӣ.

### **Оториноларингология:**

1. Муоинаи суфраи гӯш.
2. Отоскопия;
3. Шустани роҳи берунаи сомеа;
4. Риноскопияи пешӣ ва ақибӣ;
5. Молидани малҳам дар ковокии бинӣ;
6. Андуда гирифтани аз бинӣ;
7. Гузаронидани маводҳои доругӣ ба ковокии бинӣ;
8. Фатилазании пешӣ ҳангоми хунравии бинӣ;
9. Фатилазании ақибӣ ҳангоми хунравии бинӣ;
10. Кор бо найчаи трахеостоми;
11. Ларингоскопияи мустақим;
12. Тадқиқоти самъ тавассути нутқи пичиросӣ (акуметрия);
13. Тадқиқоти самъ тавассути нутқи гуфтугӯӣ (акуметрия);
14. Дам кардани нойи сомеа бо усули Политсер;
15. Гузориши рифодаи гармкунанда ба ноҳияи гӯш;
16. Таҳлил намудани рентгенографияи бинӣ ва ЧНБ;
17. Тадқиқи вазифаҳои функционалии бинӣ;
18. Гузоштани бандинаи фалаҳмоншакл длар бинӣ;
19. Фарингоскопия;
20. Молидани малҳам дар балъум;
21. Андуда гирифтани аз балъум;
22. Гузаронидани маводҳои доругӣ ба балъум.

### **Педиатрия:**

1. Муоинаи кӯдак: ҳолат, ранги пӯст, дерматографизм;
2. Муайян кардани чарбӯи зери пӯст;

3. Муоинаи нуқтаҳои шунавоии системаи дилу рағҳои хунгард;
4. Муоинаи нуқтаҳои шунавоии системаи нафас;
5. Чен кардани доираи сар;
6. Чен кардани нармаки сар;
7. Чен кардани доираи қафаси сина;
8. Муайян кардани вазни кӯдак;
9. Муайян кардани дарозии кӯдак;
10. Туалети (парастори) навзод;
11. Муайян кардани рефлексҳои физиологӣ;
12. Чен кардан ҳарорати бадани кӯдакон;
13. Ченкунии фишори хуни кӯдакони калонсол ва хурдсол;
14. Чен кардани миқдори нафаскашӣ, тавсифи он;
15. Муайян намудан ва хусусиятҳои такони қуллаи дил;
16. Маҳси ғайримустақими дил;
17. Маҳси перкуSSIONии қафаси сина;
18. Муоинаи ковоки даҳон;
19. Санатсияи роҳҳои нафас;
20. Интубатсия;
21. Нафаскашии сунъӣ;
22. Интиҳоб кардани маска барои вентилятсияи сунъии шушҳо;
23. Гузаронидани вентилятсияи сунъии шушҳо бо канюляҳои бинӣ;
24. Гузоштани зонд дар меъда: аз бинӣ;
25. Гузоштани зонд дар меъда: аз даҳон;
26. Шустани меъда;
27. Гузоштани зонди меъда ба навзодони (ғизодиҳии кӯдакон);
28. Техникаи ҳӯрониши табиӣ;
29. Техникаи ҳӯрониши сунъӣ ва омехта;
30. Пӯшонидани либоси навзодон;
31. Коркарди пуст;
32. Катетергузории вариди ноф;
33. Хукнагузории тозақунандаи кӯдакон;
34. Хукнагузории муолиҷавии кӯдакон;
35. Истифодабарии шамчаҳо ҳангоми муолиҷаи кӯдакон;
36. Гузоштани найчаи газбарор ба кӯдак;
37. Муайян кардани аломатҳо шиддати масориқаи кӯдакон;
38. Тарзи ҳисобкунии нафаскашии кӯдак дар як дақиқа;
39. Палпатсияи ғадудҳои лимфатикии кӯдакон;
40. Палпатсияи гурдаҳои кӯдакон;
41. Палпатсияи чигари кӯдакон;
42. ПеркуSSIONии шушҳои кӯдакон;
43. ПеркуSSIONии дили кӯдакон;
44. ПеркуSSIONии чигари кӯдакон;
45. Омодасозии антибиотикҳо барои тазриқ;
46. Истифодабарии малҳамҳо, хокаҳо ва равғанҳои муолиҷавӣ;
47. Чамъ кардани пешоби кӯдакон барои таҳлили лабораторӣ, озмоиши Зимницкий, Аддис-Каковский ва Нечипоренко;
48. Ҳисоббарории ҳаҷми лозими пешоби шабонарӯзӣ оид ба формула;
49. Ҳисоби вояи доруҳои дорандаи витамини Д;
50. Ҳисоби вояи гликозидҳои дил;
51. Ҳисоби вояи хун, зардоби хун барои хунгузаронӣ;
52. Ҳисоби ҳаҷми умумии табобати инфузионӣ ҳангоми ҳолатҳои таъҷилӣ;
53. Ҳисоби вояи антибиотикҳо;

54. Муайян кардани малакаҳои спазмофилияи пинҳонӣ;
55. Ҳисоби гизо, моеъҳо ба кӯдакони навзод ва норасо;
56. Баҳо дода тавонистани ташакулёбии ҷисмонӣ ва рӯҳии кӯдакони бемор ва солимоид ба Петреус;
57. Баҳодихии ҳолати навзодон бо шкалаи АПГАР;
58. Баҳодихии ҳолати навзодон бо шкалаи Сильверман-Довнес;
59. Баҳодихии ҳолати навзодон бо шкалаи Баллард;
60. Баҳодихии дараҷаи зардпарвини кӯдакон бо усули Крамер;
61. Даҳ қадами табобати гипотрофияи вазнин (шкала);
62. Баҳодихии дараҷаи дард навзодон;
63. Чаadwalи Кисляковская (зиёдшавии ҳармоҳаи вазн ва дарозии кӯдакон 1-ум соли умр);
64. Зиёдшавии ҳармоҳаи вазн ва дарозии кӯдакони чала вобаста аз дараҷаи чалагӣ (чаadwal).

## **Терапия:**

### **Тадқиқоти бемор**

1. Пурсиши бемор (ҷамъ кардани анамнез)
2. Пур кардани таърихи беморӣ
3. Муоинаи умумӣ ва қисмҳои алоҳидаи бадан
4. Муайян кардани намудҳои конституционалӣ
5. Муайян кардани сохти буғумҳо, ҳаракатнокии онҳо
6. Муайян кардани боднокии пӯст
7. Муайян кардани дараҷаи фарбеҳии чарбӯи зерипустӣ
8. Муайян кардани варамҳо,
9. Палмосидани гирехҳои лимфатикӣ
10. Муоинаи қафаси сина
11. Палмонсидани қафаси сина
12. Муоинаи ноҳияи дил ва рағҳои калон
13. Ҳисоб кардани миқдори тапиши дил
14. Муайянкунии теладиҳиҳои (барҷастагӣ, пулсатсия) болоии дил
15. Муайян кардани нуқтаҳои шунавоии дил;
16. Муайян кардани андоза ва тарҳи дил, васеъгии қабзаи рағҳо
17. Муайян кардани ҳудудҳои кундии нисбӣ ва мутлақи дил
18. Аускултатсияи дил
19. Фарқкунии садоҳои дил - садои зарби дил: меъёрӣ, махтшуда, сустмонда;
20. Фарқкунии садоҳои дил - шуввосҳои органикӣ: систолӣ, диастолӣ;
21. Фарқкунии садоҳои дил - садои «хур-хури гурба»
22. Фарқкунии садоҳои дил - шуввосҳои патологӣ: ба порачаҳо тақсимшавӣ, дутақсимшавӣ, ритми бедона ва чорхез;
23. Муайян кардани набз дар шараёнҳои музофотӣ
24. Тадқиқи набз, муайян кардани хусусиятҳои он
25. Аускултатсияи рағҳо
26. Чен кардани фишори хун
27. Муайян кардани шакли нафаскашии бемор
28. Ҳисоб кардани миқдори ҳаракатҳои нафаскашии берунӣ
29. Фарқи садоҳои асосӣ ва иловагии нафаскашӣ
30. Тадқиқи ларзиши овоз
31. Тадқиқи садои бронхҳо (бронхофония)
32. Муайян намудани муқовимати қафаси сина
33. Ангуштзании муқоисавии шуш
34. Муайян кардани ҳудудҳои болоиву поёнии шуш

35. Муайян кардани ҳаракатнокии канорҳои шуш
  36. Аускултатсияи шуш (шаклҳои нафасикашӣ, хирросҳо;)
  37. Аускултатсияи шушҳо аз пешспереди
  38. Аускултатсияи шушҳо аз паҳлу
  39. Аускултатсияи шушҳо аз пушт
  40. Муоинаи қовоки даҳон
  41. Муоинаи шикам
  42. Муоинаи мавзеи миён аз пушт
  43. Палмосиши рӯякии шикам
  44. Палмосиши чуқури лағжандаи методии узвҳои дохили шикам
  45. Аускултатсияи қовокии шикам
  46. Аускултофриксияи қовокии шикам
  47. Палмосиши чигар
  48. Ангуштзанӣ ва муайян кардани андозаҳои чигар бо усули Курлов
  49. Палмосидани гурдаҳо
  50. Палмосидани испурҷ оид ба Сали
  51. Палмосидани испурҷ ба тахтапушт
  52. Палмосидани гурдаҳо, баҳо додан ба натиҷаҳои бадастомада.
  53. Муайян кардани аломати «ангуштзанӣ» мавзеи гурдаҳо
  54. Қайди сабти барқии дил (ЭКГ) дар 12 отведениях
  55. Маънидод намудани ЭКГ (микдор ва давомнокии кашишхӯрии дил).
  56. Маънидод намудани ЭКГ (давомнокии фосилаҳо ва баландии дандонаҳо).
  57. Маънидод намудани ЭКГ (гипертрофияи меъдаҷаҳои чап ва ростии дил).
  58. Маънидод намудани ЭКГ (вайроншавии муназамии қори дил, ки бо гузариш ва бедоршавии қори дил вобастагӣ дорад).
  59. Пикфлоуметрия
  60. Санчиши ҳарорати бадан
  61. Муайян намудани гурӯҳи хун
  62. Муайян намудани резус-фактор
  63. Тавонистани маънидод намудани рентгенограммаҳо
  64. Донистани ретсептураҳои ҳатмӣ
  65. Навиштани роҳхат ба супоридани таҳлилҳои лабораторӣ
- Шарҳи тадқиқоти лабораторӣ**
66. Таҳлили тадқиқоти умумии хун
  67. Таҳлили тадқиқоти хун ба липидҳо ва спектри липидӣ
  68. Таҳлили тадқиқоти билирубини хун
  69. Таҳлили тадқиқоти сафедаи хун
  70. Таҳлили тадқиқоти иммунологии хун
  71. Таҳлили тадқиқоти хун барои пигментҳои талха
  72. Таҳлили тадқиқоти хун барои ферментҳо
  73. Таҳлили тадқиқоти хун барои электролитҳо
  74. Таҳлили тадқиқоти хун барои қисмҳои кетонӣ
  75. Таҳлили тадқиқоти хун барои рН ва захираҳои ишқорӣ хун
  76. Таҳлили тадқиқоти хун барои қанд
  77. Таҳлили тадқиқоти хун барои лахташавӣ (протробин, фибриноген ва ғайра)
  78. Санчиш барои муайян кардани ҷараёни тарбод
  79. Санчиш барои муайян кардани ҷараёнҳои илтиҳоб
  80. Таҳлили тадқиқоти хун ба азоти боқимонда, карбамид креатинини хун
  81. Коагулограмма
  82. Таҳлили тадқиқоти балғам (хусусиятҳои физики)
  83. Таҳлили тадқиқоти микроскопӣ ва бактериологии балғам
  84. Таҳлили тадқиқоти ташарруҳи (шираи) меъда

85. Таҳлили тадқиқоти ташарруҳи (шираи) рӯдаи дувоздаҳангушта
86. Таҳлили тадқиқоти умумии пешоб (физические свойства мочи)
87. Муайян кардани сафедаҳо дар пешоб.
88. Тадқиқоти пешоб бо усули Зимнитский
89. Тадқиқоти пешоб бо усули Фолгард
90. Тадқиқоти пешоб бо усули Нечипоренко
91. Муайян намудани хуни махфӣ дар начосат
92. Копроситограмма

### **Травматология**

1. Иммобилизатсияи шикасти устухонҳо бо шинаи Крамер
2. Иммобилизатсияи шикасти устухонҳо бо шинаи Дитрихс
3. Иммобилизатсияи шикасти устухонҳо бо шинаи мулоим
4. Бедардкунии маҳалли шикасти устухонҳо
5. Гузоштани бандинаҳои гуногуни гачӣ
6. Гирифтани бандинаҳои гачӣ
7. Ташҳиси осебҳо дар акси рентгенӣ
8. Ташҳиси клиникаи шакастагӣ ва баромадагҳои осебӣ устухонҳо

### **Чарроҳӣ:**

1. Тайёр намудани маводҳои захмбандӣ;
2. Чойгузории маводҳои захмбандӣ дар куттии филизӣ (бикси Шиммельбуш) барои стерилизатсия;
3. Чойгузории рӯйҷои чарроҳӣ дар куттии филизӣ (бикси Шиммельбуш) барои стерилизатсия;
4. Кор бо автоклав усулҳои назорати тамиз;
5. Тамизи маводҳои захмбандӣ;
6. Тамизи асбобҳои чарроҳӣ дар автоклав;
7. Тамизи асбобҳои чарроҳии тезу бурранда;
8. Тамизи дастпӯшакҳои тиббӣ;
9. Тамизи маводҳои захбурсозӣ;
10. Тамизи либосҳои чарроҳӣ;
11. Поккории дастҳо пеш аз амалиёти чарроҳӣ;
12. Тозакунӣ асбобҳои тиббӣ;
13. Пӯшидани либоси тамизшуда пеш аз чарроҳӣ;
14. Омодасозии асбобҳои барои амалиёти чарроҳӣ;
15. Омодасозии майдони чарроҳӣ;
16. Поккории дастҳо пеш аз амалиёти чарроҳӣ;
17. Пӯшидани либоси тамизшуда пеш аз чарроҳӣ;
18. Нахусткоркарди чарроҳӣ;
19. Гузоштани дарзҳои гирехӣ-пустӣ;
20. Гузоштани дарзҳои косметикӣ-пустӣ;
21. Гузоштани дарзҳои оид ба МакМилан-Донати;
22. Гузоштани дарзҳои рӯйкаши матрасӣ;
23. Гузоштани дарзҳои П-монанд;
24. Гузоштани дарзҳои Z-монанд;
25. Гузоштани дарзҳои 8-монанд;
26. Гузоштани дарзҳои нимкисавӣ (кисет) оид ба Русанов А.А.;
27. Гузоштани дарзҳои кисавӣ (кисет);
28. Гузоштани дарзҳои рӯйкаши рантмонанд;
29. Гузоштани дарзҳои Ревердена-Мультановского;
30. Бастанӣ гирехҳо;



31. Бадарсозии дарзҳои ҷарроҳӣ аз захмҳои пӯст;
32. Дренажгузори аз захм пас аз амалиёти ҷарроҳӣ;
33. Гузоштани бандинаи сиркулярӣ дар гирди сар;
34. Гузоштани бандинаи ба як чашм (монокулярӣ);
35. Гузоштани бандинаи ба ду чашм (бинокулярӣ);
36. Гузоштани бандинаба мавзеи пушти сар;
37. Гузоштани бандинаба мавзеи чаккаи рӯй
38. Гузоштани бандина шакли «чепец»;
39. Гузоштани бандина шакли «лаҷоми асп»;
40. Гузоштани бандина шакли «телпакчаи Букрот»;
41. Гузоштани бандинаи фалахмоншакл ба мавзеи бинӣ;
42. Гузоштани бандинаи фалахмоншакл ба мавзеи манаҳ;
43. Гузоштани бандина ба ангушти I-уми панҷаи даст;
44. Гузоштани бандина шакли «дастпӯшаки баҳодур»;
45. Гузоштани бандина шакли «дастпӯшаки бепанча (варежка)»;
46. Гузоштани бандинаи спиралшакл ба мавзеи соиди даст;
47. Гузоштани бандинаи салибшакл ба мавзеи соиди даст;
48. Гузоштани бандинаи моршакл ба мавзеи соиди даст;
49. Гузоштани бандинаи спиралшакл ба мавзеи китф;
50. Гузоштани бандинаи Дезо;
51. Гузоштани бандинаи торакобрахиалӣ;
52. Гузоштани бандина ба мавзеи ғадуди ширӣ;
53. Гузоштани бандинаи T-монанд;
54. Гузоштани бандина ба мавзеи банду буғуми кос;
55. Гузоштани бандина ба мавзеи буғуми зону;
56. Гузоштани бандина ба мавзеи буғуми соқу кафи пой;
57. Гузоштани бандина ба ангушти I-уми панҷаи пой;
58. Гузоштани турникети хунмаънкунанда
59. Гузоштани бандинаи фишороваранда ба осебдидагон бо хунравӣ
60. Иҷроиши ночунбонсозии нақлии дасту пой ба воситаи шинаҳои нақлиётӣ (Дитерихс, Крамер);
61. Тарзҳои муваққатии манъ намудани хунравӣ ҳангоми осебнокшавии рағҳои хунгузар
62. Тарзҳои кулли манъ намудани хунравӣ ҳангоми осебнокшавии рағҳои хунгузар
63. Тарзи иҷрои санчишҳои функционалӣ ҳангоми патологияи варидҳои пойҳо;
64. Тарзи бастании фитодокаи эластикӣ ба шараёнҳои андомҳои боло ва поён;
65. Венесексия;
66. Муайян намудани набз ба шараёнҳои магистралӣ;
67. Аускултатсияи шараёнҳои магистралӣ;
68. Санчиши Голдфлам (ҳангоми облитерасияи шараёнҳои андомҳои поён);
69. Санчиши Самюэлс (ҳангоми облитерасияи шараёнҳои андомҳои поён);
70. Санчиши Ситенко-Шамов (ҳангоми облитерасияи шараёнҳои андомҳои поён);
71. Феномени зону оид ба Панченко (ҳангоми облитерасияи шараёнҳои андомҳои поён);
72. Санчиши фишурдани нохуни ангушт (ҳангоми облитерасияи шараёнҳои поён);
73. Санчишҳои функционалӣ ҳангоми васешавии варикозии варидҳо);
74. Тарзҳои консерватсия ва дуруст расонидани қисмҳои кандашудаи андомҳо ба шўъбаи ҷарроҳии махсусгардонидашуда (шўъбаи микроҷарроҳӣ);
75. Тафтишоти ғадуди сипаршакл бо ангушт;

76. Тафтишоти рӯдаи мустақим бо ангушт;
77. Иҷро кардани аноскопия;
78. Иҷро кардани ректорومانоскопия;
79. Гузоштани найчаи бодбарор ба рӯдаи мустақим;
80. Палмонсидани дарвоза чурраҳалта бо ангушт;
81. Тарз ва намудҳои бужкунии сурхрӯда;
82. Тарзи гузоштани бандаж ба шикам;

**Директори МОМА, н.и.т.**

**Усмонов Ҷ.Н.**